



ВАЗОРАТИ РУШДИ ИҚТИСОД ВА САВДОИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Маркази миллии патенту иттилоот

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, 734042, кӯчаи Айни 14а, тел.: (+992 37)221-47-60; факс: (+992 37)222-21-38; E-mail: taipatent.info@gmail.com; www.tajpatent.tj

15.04.20 № 556/01.3

МАЪЛУМОТНОМАИ ҲИСОБОТӢ № 3679
дар бораи гузаронидани ҷустуҷӯи мавзӯи
КИТТК

Ташкилоти арзномадеҳ: Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов

Аризадиҳанда: Давлатбоева Сарвиноз Абдумаликовна

Номгӯи мавзӯ: Шароитҳои педагогии ташаккули фаъолнокии маърифатии донишҷӯён дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш (Педагогические условия формирования познавательной активности студентов на занятиях социологии физической культуры и спорта)


Иҷрокунанда: Миралиев К.Х., Қаҳоров И.Х., Ельчибекова Ф.М.

Ҷустуҷӯи мавзӯи (давлат)	Номгӯи сарчашмаҳо	Давраҳои ҷустуҷӯ	Монандихои шабех	Намунаҳои ошкоршуда
1	2	3	4	5
Ҷумҳурии Тоҷикистон	Манбаи маълумоти «КИТТК»	1992-2020	надорад	надорад
Ҷумҳурии Тоҷикистон	Манбаи маълумоти «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ»	2005-2020	8 адад	надорад
Федератсияи Россия	Манбаи маълумоти «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ»	1984-2020	19 адад	надорад
	«ЕГИСУ НИОКР»	2010-2020	2 адад	надорад
Ҷумҳурии Белоруссия	Фонди «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ»	1985-2020	надорад	надорад
Ҷумҳурии Арманистон	Фонди «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ»	2005-2020	надорад	надорад
Ҷумҳурии Қазоқистон	Фонди «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ»	1985-2020	надорад	надорад
Ҷумҳурии Қирғизистон	Манбаи маълумоти «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ»	1992-2020	надорад	надорад

Тавсифи мухтасари натиҷаи ҷустуҷӯи мавзӯи КИТТК

Натиҷаи ҷустуҷӯ оид ба мавзӯи: Шароитҳои педагогии ташаккули фаъолнокии маърифатии донишҷӯён дар машғулиятҳои сотсиологияи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш (Педагогические условия формирования познавательной активности студентов на занятиях социологии физической культуры и спорта) аз рӯи манбаҳои маълумоти «Қорҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва таҷрибавию конструктории Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Рисолаи номзадӣ ва докторӣ»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлатҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил инчунин фондҳои дар Муассисаи мавҷудбуда дар Ҷамъияти Оварда шудааст. Замима: дар ҳаҷми 3 сах.

Директор



М. Исмоилзода

Манбаи маълумоти «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Мавзӯ: Система подготовки студентов к организации физического воспитания школьников

Муаллифи кори илмӣ: Садыков Махмад Мирзоевич н.и.п.

Ҷои ҳимоя: Душанбе - 2002

Рамзи ихтисос: - 13.00.01

2. Мавзӯ: Педагогический процесс как основа нравственного воспитания на уроках физической культуры средствами таджикских национальных подвижных игр (на материале учащихся 5 - 7 классов общеобразовательных школ Республики Таджикистан).

Муаллифи мақола: Каландарбекова Бунавша Худоёрбековна д.и.п.

Ҷои ҳимоя: Душанбе - 2018

Рамзи ихтисос: - 13.00.01

3. Мавзӯ: Физическая культура и спорт в годы независимости Республики Таджикистан

Муаллифи кори илмӣ: Бабаев Ильхом Иргашевич н.и.т.

Ҷои ҳимоя: Душанбе - 2005

Рамзи ихтисос: - 07.00.02

4. Мавзӯ: Педагогические основы формирования творческой личности будущего учителя физического воспитания в общеобразовательной школе (на примере Республики Таджикистан)

Муаллифи кори илмӣ: Абдуллоджони Хамроҳон

Ҷои ҳимоя: Душанбе - 2018

Рамзи ихтисос: - 0

5. Мавзӯ: Особенности физического воспитания студентов средних специальных учебных заведений (на примере вузов Республики Таджикистан).

Муаллифи мақола: Шарипов Халим Хокимович

Ҷои ҳимоя: Душанбе - 2018

Рамзи ихтисос: - 0

6. Мавзӯ: Организационно-экономический механизм развития сферы физической культуры и спорта в условиях рыночной экономики: теория, методология и практика (на материалах Республики Таджикистан)

Муаллифи кори илмӣ: Саидова Мунаввар Хамидовна д.и.и.

Ҷои ҳимоя: Душанбе - 2016

Рамзи ихтисос: - 08.00.05

7. Мавзӯ: Особенности подготовки учителей физической культуры к педагогической деятельности в условиях реформирования образования в Республике Таджикистан

Муаллифи кори илмӣ: Абдуллоев Шавкат Усмонович н.и.и.

Ҷои ҳимоя: - 0

Рамзи ихтисос: - 0

8. Мавзӯ: Подготовка будущего учителя физической культуры к педагогической деятельности в сельской школе

Муаллифи кори илмӣ: Наимов Зариф Джомиевич н.и.п.

Ҷои ҳимоя: - 2013

Рамзи ихтисос: - 0

Манбаи маълумоти «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ»-и Федератсияи Россия

9. Мавзӯ: Физическое воспитание и спортивно-массовая работа вузов Татарстана во второй половине XX - начале XXI вв.: исторический аспект

Муаллифи мақола: Закиров Тимур Раисович н.и.т.

Ҷои ҳимоя: Казань - 2010

Рамзи ихтисос: - 07.00.02

10. Мавзӯъ: Формирование культуры здоровья студентов в образовательном процессе среднего профессионального учебного заведения

Муаллифи кори илмӣ: Куделина, Ольга Вячеславовна н.и.п.

Ҷои Ҳимоя: Москва - 2008

Рамзи ихтисос: - 13.00.01

11. Мавзӯъ: Формирование педагогической толерантности будущих педагогов физической культуры и спорта

Муаллифи кори илмӣ: Балановская Лилия Губайдулловна н.и.п.

Ҷои Ҳимоя: Омск - 2012

Рамзи ихтисос: - 13.00.08

12. Мавзӯъ: Регулирование занятий физическими упражнениями посредством музыкального сопровождения

Муаллифи кори илмӣ: Смирнова, Юлия Владимировна н.и.п.

Ҷои Ҳимоя: Санкт-Петербург - 2013

Рамзи ихтисос: - 13.00.04

13. Мавзӯъ: Психофизиологические особенности и показатели функционального состояния организма студентов факультета физической культуры в процессе адаптации к обучению в вузе

Муаллифи кори илмӣ: Павленкович, Светлана Сергеевна н.и.б.

Ҷои Ҳимоя: Саратов - 2013

Рамзи ихтисос: - 03.03.01

14. Мавзӯъ: Теоретико-методологические основы формирования учебного предмета "Физическая культура" в общеобразовательной школе

Муаллифи мақола: Матвеев Анатолий Петрович д.и.п.

Ҷои Ҳимоя: Москва - 1997

Рамзи ихтисос: - 13.00.04

15. Мавзӯъ: Модернизация процесса подготовки специалистов физической культуры в системе среднего профессионального образования

Муаллифи кори илмӣ: Ахметов Султан Меджидович д.и.п.

Ҷои Ҳимоя: Краснодар – 2004

Рамзи ихтисос: - 13.00.04, 13.00.08

16. Мавзӯъ: Формирование социокультурной компетентности будущих специалистов по физической культуре и спорту в вузе

Муаллифи кори илмӣ: Машков, Дмитрий Николаевич н.и.п.

Ҷои Ҳимоя: Подольск – 2011

Рамзи ихтисос: - 13.00.08

17. Мавзӯъ: Формирование опыта творческой деятельности будущих специалистов физической культуры и спорта

Муаллифи кори илмӣ: Богданова Вероника Владиславовна н.и.и.

Ҷои Ҳимоя: Уфа - 2006

Рамзи ихтисос: - 13.00.08

18. Мавзӯъ: Совершенствование правовой подготовки специалистов в области физической культуры и спорта в современных условиях

Муаллифи кори илмӣ: Чеснокова Инна Николаевна н.и.п.

Ҷои Ҳимоя: Москва - 2006

Рамзи ихтисос: - 13.00.08

19. Мавзӯъ: Социальные факторы институционализации физической культуры и спорта

Муаллифи кори илмӣ: Галиахметов Рустем Магсумович н.и.с.

Ҷои Ҳимоя: Казань - 2006

Рамзи ихтисос: - 22.00.04

20. Мавзӯ: Профессиональная подготовка студентов факультета физической культуры к работе в дошкольных образовательных учреждениях

Муаллифи кори илмӣ: Незнамова Татьяна Леонидовна н.и.п.

Ҷои ҳимоя: Нижний Новгород - 2006

Рамзи ихтисос: - 13.00.08

21. Мавзӯ: Педагогические условия формирования эстетической компетентности будущих руководителей физического воспитания дошкольного образовательного учреждения

Муаллифи кори илмӣ: Иванова, Татьяна Олеговна н.и.п.

Ҷои ҳимоя: Санкт-Петербург - 2007

Рамзи ихтисос: - 13.00.04

22. Мавзӯ: Мобилизация и поддержания внимания учащихся на уроке физической культуре

Муаллифи кори илмӣ: Чумаев Мирзоёр Хучаёрович н.и.п.

Ҷои ҳимоя: Москва - 1976

Рамзи ихтисос: - 0

23. Мавзӯ: Методика физической подготовки учащихся общеобразовательных школ Республики Таджикистан с использованием средств баскетбола : на примере 5-х классов

Муаллифи кори илмӣ: Рахматов, Юрий Кутфиевич н.и.п.

Ҷои ҳимоя: Минск, 1993

Рамзи ихтисос: - 13.00.04

24. Мавзӯ: Физкультурно-оздоровительная деятельность в структуре досуга студенческой молодежи.

Муаллифи кори илмӣ: Ионова Ольга Владимировна

Ҷои ҳимоя: - 2018

25. Мавзӯ: Эффективность спортивно-ориентированного физического воспитания учащихся 9 - 11-х классов на основе туристского многоборья

Муаллифи кори илмӣ: Мельников Дмитрий Анатольевич

Ҷои ҳимоя: - 2009

Рамзи ихтисос: - 0

26. Мавзӯ: Социализация учащейся молодежи в системе ценностей физической культуры

Муаллифи кори илмӣ: Валиахметов Тимур Рифадович

Ҷои ҳимоя: - 2008

27. Мавзӯ: Социокультурные аспекты отношений студенческой молодежи к физической культуре

Муаллифи кори илмӣ: Фролова Людмила Васильевна

Ҷои ҳимоя: - 2007

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А."

Манбаи маълумоти «ЕГИСУ НИОКР»-и Федератсияи Россия

28. Мавзӯ: Проблема раскрытия потенциала физического воспитания как фактора гармоничного развития молодежи

Ибтидои кор – 2018

Имтиҳон кор – 2018

Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения"

29. Мавзӯ: Социокультурные аспекты развития физической культуры и спорта в современном университете

Ибтидои кор – 2013

Имтиҳон кор – 2015

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А."